

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ, доктори илмҳои фалсафа Ҳайдаров Рустам Ҷурабоевич ба диссертатсияи Саидова Ситора Назаровна дар мавзуи “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) барои дарёфтни дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯи иҳтиноси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ.

Дар замони барҳӯрди тамаддунҳо, арзи вучуд намудани равандҳои гуногуни иҷтимоиву сиёсӣ, ноустувории вазъи ҷаҳони имрӯза масъалаи зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо яке аз мавзӯҳои мубрами илмҳои ҷомеашиносӣ, аз ҷумла фалсафаи иҷтимоӣ маҳсуб меёбад. Бо назардошти он, ки имрӯз ин раванд зери фишори омилҳои гуногуни дохиливу беруна қарор дорад, интихоби мавзуи “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ) аз тарафи Саидова Ситора Назаровна шоистаи дастгирист.

Объекти таҳқиқоти диссертатсияи диссертант дар афкори илмиву иҷтимоӣ хеле маъмул буда, имрӯзҳо дар доираҳои васеи илмӣ, ҳамоишҳо, суханронии сиёсатмадорон, коршиносон ва саҳифаҳои воситаҳои ахбори омма, аз ҷумла шабакаҳои иҷтимоии интернет, андешаҳои зиёди муҳталиф баён мегарданд.

Аҳамияти диссертатсияи Саидова С.Н дар он аст, ки он яке аз таҳқиқотест, ки аз лиҳози илмӣ – фалсафӣ нақши зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ва вусъати таъсири онро дар таъмини амну суботи ҷомеа, мустаҷкам намудани пояҳои ваҳдат ва ризоияти миллӣ, баланд бардоштани сатҳи ҳудшиносиву ҳудогоҳии миллӣ дар ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ ба риштai қазовати илмӣ кашида, паҳлӯҳои ҳанӯз омӯхтанашудаеро дарёфт намуда, онҳоро пажуҳиш намудааст.

Муҳим ва мувоғиқи талаботи забон будани таҳқиқи мавзуи мазкур боз ба он вобаста аст, ки таҷрибаи давлатсозӣ дар тӯли даҳсолаҳои соҳибистиклолӣ сабит намуд, ки давлати миллиро бидуни ташаккул додани ҳудшиносии миллӣ, ки маҳаки онро фарҳангии миллӣ ва ҷаҳонбинии илмӣ ташкил медиҳад, ғайри имкон аст.

Дар диссертатсияи Саидова С.Н. таъкид гаштааст, ки таърихи инсоният сабит менамояд, ки ҳамагуна ўнқилобҳо, табаддулотҳо, шӯришу ошӯбҳо, ислоҳотҳо ба хотири таъмини мутавозинии манфиатҳои афрод ва гурӯҳҳои иҷтимоӣ, яъне баробарии бархурдҳо аз арзишҳои моддиву маънавӣ сурат гирифта, омили асосии таккондиҳандай дигаргунишавии низомҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад.

Дар ин масир, диссертант зикр намудааст, ки талаботи инсон ба арзишҳои моддиву маънавӣ ҳислати силсила маротибӣ дошта, қонеъ гардонидани як талабот талаботи навро ба миён меорад ва ин раванд беохир аст. Дар ин робита, муҳаққиқ дуруст зикр менамояд, ки дар ҷомеа раванди мазкур ҳамеша зиддияту низоъҳоро ба миён меорад ва лаҳзай ҳалли

онҳо бошад, чомеаро ба пеш, ба сўи муносибатҳои нисбатан такомулёфтани иҷтимоӣ мебарад.

Нуктаи диққатчалбунандай кори илмии Сайдова С.Н. дар он аст, ки ўхислати таърихиву диалектикӣ доштани зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ, ивазшавии мазмуну муҳтаво ва шакли зуҳури онҳоро дар таърихи чомеасозии инсоният муайян намуда, зикр менамояд, ки бо зуҳури уфукҳои нави рушду такомул онҳо аз байн намераванд, балки фаҳму дарки онҳо боз ҳам фарроҳтар гашта, давлат ва чомеа ҳамеша талоши татбиқи моделҳои нави сиёсатгузории иҷтимоиро давом медиҳад.

Боз як нуктаи ҷолиби диссертатсия дар он аст, ки талабот ба дарки муаммои зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар давраҳои “туфонҳои инқилобӣ ва фишоровариҳо” меафзояд. Пайгирии ин андеша унвончӯро ба хулосае меорад, ки дар марҳалаҳои буҳронии инкишофи чомеа, хусусан дар давраи тағииротҳои системавии чомеа, ки одатан зиддият дар муносибатҳои иҷтимоӣ бештар эҳсос гашта, онҳо тезутунд ва печидатар мегарданд. Чунин муайян намудани ҷойгоҳи зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар низоми муносибатҳои иҷтимоӣ дуруст мебошад. Сайдова Ситора Назаровна муаммои зиддият ва низоъҳои иҷтимоиро нафақат вобаста ба тағиирёбиҳои кулии иҷтимоӣ дар чомеаи тоҷикистонӣ, балки дар ҳамбастагӣ бо равандҳои пуриҳтилофи ҷаҳонишавӣ таҳқиқ намуда, муайян намудааст, ки ҷараёни ҷаҳонишавӣ тамоми муаммоҳои ҳалталаби замони мусирро ба ҳам пайваста “гиреҳи пеҷдарпеч”-ро ба вучуд овардааст, ки он ба зиддиятҳои иҷтимоӣ хислати умумибашарӣ бахшидааст.

Ба андешаи мо, ин нуқта хеле муҳим аст, зеро дар шароити арзи вучуд намудани ҳар гуна ҳаракатҳои иртиҷои ҳарактери терористиву экстремистӣ дошта ва рушди эҳтимолии равандҳои иҷтимоиву сиёсии ҷаҳони пуриҳтилофи мусир, воситаи муҳими ҷилавгириҳо аз қаловишиҳо ба сўи ҷаҳонбинии ифратӣ маҳсуб меёбад.

Ба андешаи мо, зарурияти таҳқиқоти мавзуи мазкур боз ба як нукта вобаста мебошад. Бояд эътироф намуд, ки имрӯз кам нестанд гурӯҳҳои иҷтимоӣ сиёсие, ки комёбиҳои миллати тоҷикро дар даврони соҳибистиқлони нодида мегиранд, ваҳдати миллии моро эътироф намекунанд. Тавре таҳлили матни диссертатсия нишон медиҳад, ки маҳз ҷавоби илмӣ гуфтани ба чунин андешаҳо маҳаки асосии кори илмии унвончӯро ташкил додааст, ки бушубҳа шоситаи дастгирист.

Ба фикри мо, навғонии илмии диссертатсияи Сайдова С.Н. дар он аст, ки унвончӯ барҳақ муайян менамояд, ки дар даврони пуртазоди ҷаҳонишавӣ ҳудогоҳии миллӣ ва зиракии сиёсиро аз даст надиҳем.

Таҳқиқоти мазкур собит менамояд, ки яке аз масъалаҳои муҳими мавзӯъ, яъне нақши субъектҳои сиёсӣ дар ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ мавриди таҳлили иҷтимоӣ-фалсафӣ қарор дода шудааст. Муаллифи диссертатсия дар заминай омӯзиши таҷрибаи ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар чомеаи мусирни Тоҷикистон роҳҳои ҳалли онҳо баррасӣ кардааст. Дар шароити пасонизӣ, ки дар ин ҷо қувваҳои гуногуни

сиёсӣ вуҷуд доранд, дар раванди маърифат ва ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ҷойгоҳи омили субъективӣ, хусусан нақши субъектҳои сиёсӣ, меафзояд. Он ҳамчун субъекти сиёсии ҷомеа метавонад дар атрофи ҳуд қувваҳои солим ва бунёдкори ҷомеаро муттаҳид намуда, миллату давлатро ба камоли саодатмандӣ расонад. Ин раванд дар мисоли хирадмандӣ, часурию далериву фарҳанги сулҳпарварона ва таҳаммулпазиронаи Пешвои сиёсии тоҷикон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба қазовати илмӣ қашида шудааст. Таъкид ва хулоса карда шудааст, ки маҳз миллатдӯстиву ватанпарварӣ, ақлу заковат ва таҷрибаашон тавонистанд давлат ва миллати тоҷикро аз буҳрони шадид берун оварда, онро ба ҷаҳониён ба таври боистани муаррифӣ намоянд. Пешвои сиёсӣ миллати тоҷик тавонистанд аз имкониятҳои имконпазир истифода намуда, Ваҳдати миллӣ, сулҳу осоиштагии ҷамъиятро таъмин намуда, иқтисодиёти миллиро эҳё намоянд, давлати тоҷиконро ҳамчун субъекти сиёсии сулҳпарвар, созанда ва шарики боэътимоди сиёсӣ дар арсаи байналхалқӣ муаррифӣ намояд.

Дар диссертатсия таъкид гаштааст, ки ба даст даровардани истиқлолият ва Ваҳдати миллӣ заминай боэътимоди амалӣ гаштани ормонҳои ҳазорсолаи давлатсозиву давлатдории тоҷиконро фароҳам овард. Ӯнвонҷӯ дуруст зикр менамояд, ки ба гузаштаи дури миллатамон назар афканда набояд фаромӯш созем, ки озодӣ ва истиқлолият муқаддастарин ва волотарин дастоварди миллат буда, сахифаҳои пурифтиҳори озодихоҳиву ватанпарварии мардуми мо бо хуни ҳазорон далерону родмардони сарсупурда навишта шудаанд. Аз ин лиҳоз, истиқлолияти тоҷикон ва шинохтани ҳуд дар умқи таърихи кӯҳанбунёд решоҳои амикро дорост.

Дар диссертатсия нишон додааст, ки муаммои зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ яке аз мавзӯҳои меҳварии фалсафаи иҷтимоӣ буда, аз лиҳози амалияи ҷомеасозӣ ва давлатсозии мусир аз дирӯза дида, аҳамияти бештар қасб намудааст. Ба андешаи муаллифи диссертатсия ин падида тасодуфӣ нест, зоро зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ҳамеша пайгири ҷомеаҳо буда, онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ ва вусъати рақобати байни давлатҳо ва ҷомеаҳо баҳри манфиатҳои геостратегӣ ва геосиёсии ҳуд, аз нав тақсим намудани ҷаҳон ва авҷгирии “ҷангҳои иттилоотӣ” баҳри ғасби ақлу ҳуши инсон моҳияту зухурот, сабабу натиҷа ва воқеияту имконияти зухурашон тағиیر ёфта, бо хислату паҳлӯҳои нави то ба ҳол омӯхта нашуда ба назар намоён мегардад.

Ӯнвонҷӯ сарчашмаҳо ва таҳқиқотҳои ба муаммои мазкур баҳшида шударо мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода, баробари муайян намудани арзишмандии ғояҳои дар онҳо баён гашта зикр намуда, ҳамзамон паҳлӯҳоеро дарёфт намудааст, ки то ҳол онҳо ба таври бояду шояд мавриди таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ қарор дода нашудаанд.

Соҳтори диссертатсия анъанавӣ буда, аз ду боб ва 6 зербоб, хулоса ва рӯйхати адабиёти истифода шуда иборат аст.

Дар муқаддима мұхым будан мавзуи таҳқиқшаванда асоснок карда шуда, сатқи омұзиши масъалаҳои барраси шаванда мұайян карда шудааст. Ҳамзамон дар ин қисмати кор муаллиф мақсад, вазифаҳои таҳқиқот, объект ва предмети он, инчунин навовариҳои илмій ба таври мушахлас нишон дода шудаанд.

Боби якуми диссертатсия · “**Заминаҳои назарияй үшін методология таҳқиқи зиддияттағы низоъхои иңтімай**” номгузорй шуда, дар зербоби аввал, ки “**Бознегарии баъзе ҷанбаҳои гносеологияни методологияни муаммои зиддияттағы низоъи иңтімай**” ҷанбаҳои методологияни мавзуъ таҳқиқ гашта, мағұмхои асосии он мавриди таҳлили интиқодӣ қарор дода шуда, методологияҳои дар таҳқиқоти мазкур истифода шуда, мушахлас карда шудааст.

Дар натиҷаи омұзиши ҷанбаҳои методологияни мавзуъ, унвончұ ба хулоса меояд, ки дар интихоби методологияни ин падидай мұраккаб мұхаққиқон бояд мұносибати системавӣ зоҳир намояд.

Дар зербоби дуюм “**Вижагиҳои зуҳури зиддияттағы низоъхои иңтімай дар шароити ҷаҳонишавӣ ва бунёди ҷомеаи иттилоотӣ**” диссертант мұайян намудааст, ки мавзуи муаммои зиддияттағы низоъхои иңтімай вобаста ба вазъи иңтімою иқтисодӣ, сиёсӣ, ҳуқуқиву фарҳангӣ дар зинаҳои гуногуни рушди ҷомеа дар шаклу мазмуни нав зуҳур мейбанд.

Ба ақидаи муаллифи диссертатсия дар натиҷаи равандҳои мұосири рушди ҷомеа дар шароити ҷаҳонишавӣ ва тамоюл ба сүи бунёди ҷомеаи иттилоотӣ симои ҷомеаҳо тағйир ёфта, талаботу манфиатҳои ашхос ва гурӯҳҳои иңтімай дигаргун гашта, ба амалкарди онҳо таъсир мерасонад.

Вобаста ба ин, дар паҳнои муаммои таҳқиқшаванда бояд зикр намуд, ки ҷаҳонишавӣ тамоми муаммоҳои ҳалталаби инсониятре ба ҳам оварда, як “гиреҳи пеңдарпек” ба вүчуд овардааст, ки мазмуну моҳияти он на фақат ба ҷомеаю давлатҳои алоҳида, балки ба кулли башарият алоқамандӣ дорад ва таҳдиду хатарҳо эчод менамояд.

Дар зербоби сеюм “**Вусъати нақши субъектҳои сиёсӣ дар ҳалли зиддияттағы низоъхои иңтімай дар ҷомеаи мұосири тоҷик**” таъқид гаштааст, ки инмавзуъ доимо мубрам буда, дар шароити бунёди давлати миллӣ аҳамияти аввалиндарача ба худ касб намудааст.

Дар ҷомеаҳои зудмуттағайир ва пуритилофи мұосир таҳқиқи зиддияттағы низоъхои иңтімай на фақат ба манфиату талаботи афрод ва гурӯҳҳои иңтімай, балки ба манфиатҳои геополитикии объектҳои сиёсӣ вобаста мебошад, зоро давлатҳои алоҳида, ки онҳоро ҳамчун абарқудратҳо мешиносад, баҳри амалигардонии манфиатҳои худ дар минтақаҳои гуногуни олам рақобаташонро бо ҳамгунаҳои худ вусъат мебахшанд. Дар ин замана зиддияттағы низоъхои иңтімай байни объект ва субъектҳои сиёсӣ авҷ гирифта, дар натиҷаи мудохила ва зўроварии онҳо зиндагии осоиштаи мардум ҳалалдор мегардад, шаҳру деҳот вайрону валангор гашта, миллионҳо одамон бехонаву ҷой, саргардону сарсон гашта, сафи гурезагон ва мұхочиронро зиёд менамоянд. Чунин ҳолатро унвончұ дар мисоли ҳаёті

иҷтимоӣ сиёсии якчанд давлатҳои Осиёи Марказӣ, масалан, дар Афғонистон, дар давлатҳои арабӣ ба мисли Сурия, Лубнон, Эфиопия, Сомали, Венесуела, Украина ва бо баъзе вижагиҳои худ дар таърихи навини Тоҷикистон мушоҳид ўзган.

Дар бораи вижагиҳои ин раванд дар ҷомеаи тоҷикистонӣ, унвонҷӯ таъкид менамояд, ки нақши шаҳсият, ҳусусан раҳбари сиёсӣ, дар ҳолатҳои гуногун ба таври хоса зуҳур меёбад. Дар як маврид агар вай ба вазъияти таърихӣ, ба қонунмандии рушди он, вижагиҳои шаҳсият, яъне субъекти сиёсӣ вобаста бошад, дар ҳолати дигар омилҳои тасодуфӣ метавонад вазъиятро ба куллӣ тағйир дидад.

Ба андешаи Саидова С.Н. муҳим он аст, ки имрӯз ҳалли бисёр муаммоҳои байналхалқӣ, дар арсаи ҷаҳон: дар сиёсат, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва амнияти давлату ҷомеа аз мавқеи ишғол намудаи субъектҳои сиёсӣ вобастагӣ дорад.

Раванди таърих ҳеле ихтилофонку пуртазод аст. Аз ин лиҳоз субъекти сиёсӣ, гарчанде имкониятҳои потенсиалий дошта бошад ҳам, ояндаро пурра пешгӯй карда наметавонад, зоро дар шароити зудтағийрёбандагии ҷамъият равандҳои зиёди эҳтимолии рушди ҷомеаҳо арзи вучуд намудаанд, ки дарки қаблии онҳо бо ҳама ҷузъиёташ аз ҷониби субъектҳои сиёсӣ ғайри имкон аст.

Боби дуюми диссертатсия, ки **“Таҷрибаи азnavsозии ҷомеаи Тоҷикистон дар солҳои соҳибистикӯлӣ ва имкониятҳои рафъи зиддияту низоъҳои иҷтимоӣ”** ном дорад, ба таҳлили таҷрибаи азnavsозии ҷомеаи Тоҷикистон дар солҳои соҳибистикӯлӣ ва имкониятҳои рафъи зиддияту низоъҳои иҷтимоӣ бахшида шудааст.

Зербоби якуми боби мазкур **“Сабаб ва оқибатҳои тезутундшавии зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи пасошӯравии Тоҷикистон”** номгузорӣ шуда, унвонҷӯ муайян кардааст, ки ҷамъият ҳамчун организми иҷтимоии худинкишофёбанд, ҳамеша дар ҳолати тағйирёбию инкишоф қарор дорад. Раванди инкишofi он тибқи қонуни сабабият амал менамояд, яъне ҳар як ҳодисаву воқеа, ҳар як тағйироти кучаке, ки дар воқеъият ба вучуд меояд сабабу оқибатҳои худро дорад. Агар ба ин нуктаи методологӣ такя намоем, тезутундгаштани зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи Тоҷикистон дар ибтидои солҳои 90-ум сабабҳои худро доранд. Дар ин робита, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид намудаанд, ки омӯхтани сабаб ва омилҳои сар задани ҷангӣ шаҳрвандӣ дар кишварамон яке аз вазифаҳои муҳимтарини олимони ҷомеашинос мебошад. Доир ба ин масъала унвонҷӯ андешаву таҳқиқи мӯътамади олимонро нақши ҳалкунанда дониста, ин ҳодисаҳои даҳшатноку фоҷиабори гузашта барои наслҳои ояндаи ҳалқамон дарси ҳушӯрӣ ва ибрат гардидаанд. Унвонҷӯ қайд намудааст, ки бо дарназардошти вазъи ҳассосу печидаи ҷаҳони муосир олимону донишмандони мамлакат бояд ба масъалаҳои тавсеаи мафкураи миллӣ, таҳқими давлатдорӣ ва рушди

иҷтимоиву сиёсии чомеа, иттиҳоди нерӯҳои созандай кишвар ва ҳифзи манфиатҳои стратегии Тоҷикистон, мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм, хурофотпарастиву ифратгарӣ, инчунин таҳқиқи масоили демократиунонии ҳаёти иҷтимоиву сиёсии Тоҷикистон эътибори аввалиндараҷа дода шавад.

Таҷрибаи давлатсозӣ ва ҷомеасозии дар тӯли 32 соли соҳибистиклолӣ собит менамояд, ки ҳастии миллат ба рушди мунаzzам ва устувор, бехатарии маънавии ҷомеа ва ба сатҳи ҳудшиносии миллӣ вобаста мебошад. Кам нестанд миллатҳое, ки соҳибистиклолии хешро аз даст дода дар ҳолати “муқовимати доимӣ” қарор доранд, то ҳол ҳудро нашинохтаанд, арзишҳои миллии ҳудро ҳифз карда наметавонанд. Аз ин рӯ, шароити зарурияти таҳқими соҳибистиклолӣ вазифаи асосӣ ба шумор меравад. Дурустии ин ғояро таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон собит намуд. Дар ин раванд на сарват, на яроқу аслиҳа, на ҷабру зулм, балки ҳоҳиши таъмини бақогии давлати миллии ҳеш нақши ҳалкунанда бозиданд.

Дар зербоби дуюми боби мазкур, ки “Фарҳанги таҳаммулпазирӣ ва вахдати миллӣ ҳамчун василаи ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ” ном дорад, дар он зикр гаштааст, ки дар масъалаи таҳқиқ ва корbast намудани воситаҳои пешгирӣ ва ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ ҷанбаи муҳими муаммои мазкур маҳсуб меёбад. Таҳлил ва омӯзиши андешаҳо дар адабиёти соҳавӣ нишон медиҳад, ки солиёни пешин нисбати ин ҷиҳати муаммо андешаҳои зиёд ва муҳталиф баён гашта, дар амалияи иҷтимоӣ асосан ду роҳи ҳалли онҳо а) бо истифодаи қувва пахш намудани яке аз тарафҳои мутақобила; б) бо роҳи мусолиҳатомез ҳал намудани низоъҳо мавриди истифода мегашт. Агар баъзе вижагиҳои роҳу усулҳои ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоиро маддӣ назар намуда, онҳоро гурӯҳбандӣ намоянд, имрӯз ҳам ҳамин ду усул дар амалияи иҷтимоӣ истифода мегардад.

Аmmo таҷрибаи ҷаҳони муосир собит менамояд, ки ҳар гуна муқовимат, ҷангу низоъҳо, билохира ба созиш ва сулҳанҷом мепазирад. Вобаста ба ин, унвонҷӯ қайд намудааст, ки дар назария ва амалияи муосир муҳаққиқон бештар ба усули дуюм, яъне бо роҳи мусолиҳатомез ҳал намудани зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ афзалият медиҳанд.

Раванди мусолиҳатомезонаи ҳалли зиддият ва низоъҳо дониш, маҳорату малака, масъулият, тафаккури эҷодӣ, дарк намудан ва қобилияти баланди идоракуни равандҳои иҷтимоию сиёсиро талаб менамояд. Бояд таъкид намуд, ки санъати баланди субъектҳои идоракуни зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ бояд дар он зухур ёбад, ки мағҳумҳо ва арзишҳое дарёфт гарданд, ки ҳар ду тарафи мутақобиларо қонеъ гардонида тавонанд. Ба таърихи гузаштаи ҳуд назар афканда чунин мағҳумҳоро ба мисли “важдати миллӣ” ва “таҳаммулпазирӣ”-ро рӯи кор оварда, онҳоро василаи муҳими ҳалли низоъи байни тоҷикон гузоранд.

Дар зербоби сеюм, ки “Модел ва технологияи нави ҳалли зиддият ва низоъи иҷтимоӣ дар асоси таҷрибаи сулҳофарини тоҷикон” унвон дорад,

диссертант ба таври возеҳ муайян кардааст, ки модели нави давлатдорӣ заминайи модел ва технологияи нави ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ гашт. Бесобиқагии ин таҷриба дар он аст, ки дар заминайи таҷрибайи ҷаҳонӣ ва ватаний дар илми низоъшиносӣ модели нави ҳалли низоъҳое, ки ба дараҷаи муқовимати ҳарбӣ расида, бунёд карда шуд. Таҳтили иҷтимоӣ-фалсафие, ки гузаронида шуд, маълум карда, ки имрӯз дар илми низоъшиносӣ «модели тоҷикӣ» - и ҳалли зиддият ва низои иҷтимоӣ арзи вуҷуд намуд. Зикр гаштааст, ки таҷрибайи тоҷикон дар ин саамт ҳам дар доираҳои илмии дохилию байналмилалӣ ва ҳам дар доираҳои сиёсӣ расман эътироф гашта, мавриди омӯзиши васеъ қарор гирифтааст. Аз ин лиҳоз, диссертант дуруст хулоса намудааст, ки бо итминони комил гуфтан мумкин аст, ки Пешвои муаззами миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон меймori назария ва консепсияи “модели тоҷикӣ” - и ҳалли зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд.

Дар бобҳои алоҳидаи диссертатсия зикр ва хулоса гардидааст, ки ҷаҳони имрӯза хеле осебпазир буда, зери фишори омилҳои зиёд қарор дорад. Абарқудратҳо ба ҳар роҳу васила, ҳеч чизро дареф надошта, майл ба он доранд, ки дар ҷаҳон яккаҳукмронии худро таъмин намоянд. Чунин вазъият аз намояндагони қиширҳои гуногуни ҷомеа, нуҳбагони сиёсӣ тақозо менамояд, ки онҳо манфиатҳои миллиро дарк намуда, онро ҳифз намоянд, ваҳдати миллии худро аз даст надода, дар маҷмӯъ онро ҳамчун сутуни устуворгардонии истиқолияти давлатӣ истифода намоянд.

Дар ҷамъбаст зикр намудан лозим аст, ки аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти диссертационӣ дар он ифода мейбад, ки хулосаҳои тавсияҳои таҳқиқотро метавон ҳангоми таҳияи барнома ва стратегияҳои миллии муқовимат ба ҳаргуна ғояҳои деструктивӣ, ба мисли тероризм, экстремизм ва радиқализми динӣ ва ҷорабинҳо баҳри пешгири намудани зиддияту низоъҳои иҷтимоӣ, ки тавозуни ҳаёти ҷомеаро ҳалалдор менамоянд, истифода кард. Тадбиқи натиҷаҳои таҳқиқот метавонад, ҳамчун заминайи назариявию методологии пешгирии зиддияту низоъҳои иҷтимоӣ, устуворгардонии пояҳои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ дар ҷомеаи муосири тоҷикистонӣ хизмат намояд.

Дар диссертатсияи Сайдова С.Н. нуқтаҳои дигари аз лиҳози илмӣ таваҷҷӯҳпазир, ки тасаввуроти моро оид ба мавзуи мазкур ғанӣ мегардонанд, кам нестанд.

Дар баробари ин, дар диссертатсия тақризшаванда, аз нигоҳи мо баъзе камбудиҳову норасоиҳо ҷой доранд. Аз ҷумла:

1. Нақши Пешвои миллат дар ҳалли низои тоҷикон бояд муфассалтар таҳқиқ мегардид.
2. Дар баррасии мавзуи таҳқиқшаванда бояд ба асарҳои файласуфони тоҷик бояд бештар аҳамият дода мешуд.

3. Дар диссертатсия баъзе норасоиҳои стилистикий ва грамматикий роҳ дода шудааст.

Камбудиҳои дар боло зикр намуда хислати тавсиявӣ дошта арзишмандии кори илмии унвонҷӯ Сайдова Ситора Назаровнаро коҳиш намедиҳанд.

Дар ҷамъбаст зикр намудан лозим аст, ки маводи диссертатсиро ҳамчунин метавон ҳангоми - таълими курсҳои фалсафай иҷтимоӣ, сиёsatшиносӣ, ҷомеашиносӣ, омӯзиши масъалаҳои миллатҳо ва муносибатҳои миллӣ ва таълими курсҳои маҳсус истифода кард.

Саҳми шаҳсии унвонҷӯи дараҷаи илмӣ дар он зуҳур мёбад, ки дар раванди таҳқиқоти илмӣ ў бевосита сарчашмаҳо, рисолаҳои илмӣ, монографияҳо ва дигар маводҳои марбут ба мавзуи мазкурро омӯхта мавриди таҳлил қарор додааст. Асосҳои назариявӣ ва методологӣ ва хulosаву тавсияҳое, ки дар диссертатсия ҷой доранд, натиҷаи таҳқиқоти мустақилонаи унвонҷӯ мебошанд. Диссертант раванди ба ҳам вобастагии зиддият ва низоъҳои иҷтимоиро мавриди таҳлилу омӯзиш қарор дода, аҳамияти онро муайян намудааст. Ғояҳо ва хulosаҳои баровардаи таҳқиқот метавонанд ҳамчун заминаи методологӣ дар ҷусторҳои минбаъдаи илмӣ хизмат намояд.

Мазмуни автореферат ба матни диссертатсия мувофиқат менамояд.

Натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ дар якчанд мақолаҳои дар маҷалаҳои дар КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда чоп шуда, дар фишурдаҳо ва маърӯзаҳои илмии конфронсҳои анъанавии илмӣ-амалий ва илмӣ-назариявии ДИС ДДТГ инъикос ёфтаанд.

Теъдоди маводи чопшуда ба банди 35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30- юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст.

Дар интишорот натиҷаҳои асосӣ, хulosаҳои таҳқиқот ва тавсияҳои муаллиф инъикоси худро ёфтаанд.

Автореферат ва корҳои илмие, ки доир ба мавзуи таҳқиқотӣ чоп гардидаанд, мазмуни асосии рисолаи диссертациониро ба таври зарурӣ инъикос менамоянд.

Диссертатсия ба талаботи банди 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Ҳамин тариқ, Сайдова Ситора Назаровна аз ўҳдаи вазифаҳои гузошта шуда баромада тавонистааст ва диссертатсияи ў таҳқиқоти ба охир расида, дорои навғонии илмӣ буда, аз аҳамияти назариявӣ ва амалий ҳолӣ нест. Бешубҳа хulosаву натиҷаҳои ба даст даромада, барои рушд ва такмили илмҳои фалсафай иҷтимоӣ, фарҳангшиносӣ, этика ва эстетика дар оянда хизмат менамоянд.

Маводҳои назариявӣ ва эмпирикии истифода гашта, методологияи таҳқиқот ба талаботҳо ва шиносномаи ихтисоси 09.00.11 – фалсафай иҷтимоӣ мувофиқат менамояд. Диссертатсияи Сайдова Ситора Назаровна

дар мавзун “Зиддият ва низоъҳои иҷтимоӣ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон ва роҳҳои ҳалли онҳо” (таҳдили иҷтимоӣ-фалсафӣ) ба талаботҳое, ки дар Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 оид ба додани дараҷаи илмии номзади илм ва доктори илм тасдиқ карда шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он сазовори дараҷаи илмӣ номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ сазовор мебошад.

Тақризи мазкур ба тāлаботи банди 71-72-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-уми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ мебошад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои фалсафа,
сарҳодими илмии Шуъбаи фалсафаи
иҷтимоии ИФСҲ АМИТ

Ҳайдаров Рустам Ҷурбоевич

Имзои Ҳайдаров Р.Ҷ. тасдиқ мекунам
Нозири калони кадрҳои ИФСҲ АМИТ



Шозедов Х.Н.

Суроғи муқарризи расмӣ:
734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ш.Душанбе, ҳ.Рӯдакӣ 33
Тел: 2215689
Э-майл: rustam86@hotmail.com